

**УДК 329  
ББК 66.686**

**РОҲҲОИ ПЕШГИРИИ  
ТАҶСИРИ СОЗМОНҲОИ  
ИФРОТГАРО ВА ТЕРРОРИСТИЙ  
БА АМНИЯТИ КИШВАРҲОИ  
ОСИЁИ МАРКАЗӢ**

**ПУТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  
ВЛИЯНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКИХ И  
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ НА  
БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАН  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ**

**WAYS TO PREVENT THE  
INFLUENCE OF EXTREMIC AND  
TERRORISTIC ORGANIZATIONS  
OVER THE SECURITY OF  
CENTRAL ASIAN COUNTRIES**

**Солиев Шарофиддин Холович, сармуаллими  
кафедраи сиёсатшиносии ДДҲБСТ; Миралиева  
Мухлисаҳон Олимовна, ассистенти кафедраи  
сиёсатшиносии ДДҲБСТ  
(Тоҷикистон, Хуҷанд)**

**Солиев Шарофиддин Холович,  
старший преподаватель кафедры политологии  
ТГУПБП; Миралиева Мухлисаҳон Олимовна,  
ассистент кафедры политологии ТГУПБП  
(Таджикistan, Xуджанд)**

**Soliev Sharofiddin Kholovich,  
senior lecturer of political sciences chair at  
TSULBP; Miralieva Mukhlisakhon Olimovna  
assistant of political sciences chair at TSULBP  
E-MAIL: muhlisakhon90@mail.ru  
(Tajikistan, Khujand)**

**Калидвожаҳо:** ифратгароӣ, терроризм, тарбияти динӣ, амнияти минтақавӣ, ҳамкорӣ, пешгирии ифратгароӣ ва терроризм

Дар мақола роҳҳои пешгирии таъсири созмонҳои ифратгаро ва террористӣ ба амнияти кишиарҳои Осиёи Марказӣ мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Зуҳур ва тақвият ёфтани созмонҳои террористӣ ва ифратгароро яке аз мушкинотҳои ҳалталаҳи минтақа шинохта шудааст. Махсусан зикр гардидааст, ки танҳо роҳи қудратии муқовимат бо ифратгароӣ ва терроризм натиҷаи самарарабаҳи намедиҳад. Зарурати андешидани механизмҳои муассири пешгирии зуҳури андешаҳои ифратӣ мавриди таҳлил қарор гирифтаанд. Ба роҳ мондани тарбияти дурусти динӣ, таблиготи ҳамаҷонибаи зиддиифратгароӣ ва омили тавонбаҳий ҳамчун заманаи муҳум барои пешгирии зуҳури ифратгароӣ ва терроризм дар минтақа шуморида шудаанд.

**Ключевые слова:** экстремизм, терроризм, религиозное образование, региональная безопасность, сотрудничество, предотвращение экстремизма и терроризма

Рассматриваются пути предотвращения влияния экстремистских и террористических организаций на безопасность стран Центральной Азии. Появление и действия экстремистских и террористических организаций признаются одной из важных проблем региона. Особенно подчеркивается, что использование только силовых методов в противодействии экстремизму и терроризму не даёт эффективных результатов. Анализируется необходимость конструирования действенного механизма по предотвращению появления экстремистских взглядов. Осуществление эффективного религиозного образования, всесторонняя антиэкстремистская пропаганда и создание положительных возможностей для развития личности считаются важными предпосылками для предотвращения проявления экстремизма и терроризма в регионе.

**Key words:** extremism, terrorism, religious education, regional security, cooperation, prevention of extremism and terrorism

---

The article deals with the ways of prevention of extremist and terroristic organizations influence over the security and stability of Central Asian countries. Emergence and actions of extremist and terroristic organizations are recognized as one of the important problems of the region. Especially it is emphasized that using only enforcement methods in countering extremism and terrorism does not provide effective results. The necessity of finding effective mechanisms for prevention from extremist views is analysed. Implementation of effective religious education, comprehensive anti-extremist propaganda are considered as important prerequisites for prevention from the emergence of extremism and terrorism in the region and for creation of positive possibility for individual's development.

Кишварҳои Осиёи Марказӣ пас аз бадастории истиқлолият ва субъекти мустақили муносибатҳои байналхалқӣ гаштан ба мушкилоти зиёде рӯ ба рӯ гаштанд, ки яке аз онҳо зухури ҳар гуна созмонҳо ва гурӯҳҳои тамоюли ифротӣ ва террористӣ дошта мебошад. Ҳусусан даҳсолаи охир нигаронии ин кишварҳо аз зиёд шудани таъсири нуғузи созмонҳои ифротгаро ва тафаккури ифротгарой миёни ҷавонон боло рафтааст. Ҳатто мушкилот то ба ҳадде шиддат пайдо намуд, ки созмонҳои ифротгаро ва террористие чун, «Ҳаракати исломии Ӯзбекистон», «Ҳизби таҳрیر» ва «Ансоруллоҳ» чун созмонҳо ва ҳаракатҳои хатарзои сатҳи минтақавӣ ва байналхалқӣ эътироф карда шуданд. Албатта ҷиҳати ниҳодӣ пайдо намудани ҳаракатҳои ифротӣ ва тамоюлҳои ифротгаро боиси нигаронии ҷиддӣ аст, зоро ин ниҳодҳо фаъолияти муташаккилона бурда, ба амнияти кишварҳои Осиёи Марказӣ хатари ҷиддӣ эҷод мекунанд. Чун масъалаи таъмини амнияти минтақавӣ бо ҳалли ин мушкилот гирех ҳӯрдааст зарур медонем, ки ба баъзе паҳлӯҳои он равшанӣ баҳшем.

Ҳанӯз аз солҳои аввали соҳибиستикӯй баъзе аз кишварҳои Осиёи Марказӣ чун Тоҷикистон ва Ӯзбекистон хатари зухури созмонҳои террористӣ ва ифротгаро дар ҳудудҳои худ эҳсос намуда буданд. Тахдиди созмонҳои ифротгаро ва террористӣ дар ин ду кишвар зиёд ба ҷашн мерасид, ки дар натиҷа мӯқовимат намудан бо онҳо шумораи зиёди нафарони андешаи ифротӣ дошта ба Афғонистон фирор карданд ва заминai ташкили Ҳаракати исломии Ӯзбекистон дар ҳудуди ин кишвар шуданд. Гароиш доштани ҷавонон ба андешаҳои ифротӣ ва тундгарой (радикализм) як давраи муайян гӯё паст гардид, аммо бо зухури фаъолияти Ҳизби таҳрир ва Ҳаракати салафия ин масъала аз ҳалталаб ва муҳим будани худ дарак дод. Ҳусусан шурӯи низои мусаллаҳона дар Сурия ва идома пайдо намудани низои дар Ироқ ва дар заминai ин ду низои таъсис шудани ДИИШ сатҳи мушкилоти ифротгарой ва тундгароиро дар кишварҳои Осиёи Марказӣ ошкор намуд. Зухури ДИИШ ва пайвастани ҳазорони нафар аз ҷавонони кишварҳои Осиёи Марказӣ ба ин созмон аз ҳалталаб будани мушкилоти ифротгарой ва терроризми байналхалқӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ дарак доданд. Ҷунин ҳолат кишварҳои Осиёи Марказиро аз сатҳи мавҷудияти мушкилоти ифротгарой ва тундгарой оғоҳ намуд. Аксари ин давлатҳо то ба зухури ДИИШ аз сатҳи ифротӣ ва тундгаро шудани ҷавонон дар ҷомеаҳои худ хуб оғоҳ набуданд. Низои Сурия ва Ироқ то як андоза бонги хатаре барои кишварҳои Осиёи Марказӣ гашт, ки ба мушкилоти ифротӣ шудани ҷавонон таваҷҷӯҳ баҳшанд. То ба зухури ДИИШ ва низои фоҷеабор дар Сурия ва Ироқ низомҳои сиёсии Осиёи Марказӣ ва аҳолии ин кишварҳо аз он бехабар буданд, ки миёни онҳо шумори зиёди ҷавонони андешаи ифротӣ ва тундгарой дошта ҳузур доранд ва дар ҳар ҳолат метавонанд вазъияти амнияти ин кишварҳоро ҳароб созанд.

Агарчанде бар хилофи минтақаҳои дигари олам Осиёи Марказӣ ҳамчун манбаи ҷалби ҷавонон ба терроризми байналхалқӣ дониста намешуд, аммо ҷангҳои даҳшатбори Сурия

ва Ироқ ин тасаввуротро комилан аз байн бурд. Зухури ДИИШ нишон дод, ки дар таркиби ахолии чомеаҳои Осиёи Марказӣ то чӣ андоза ҷонидорони андешаҳои ифротӣ ва террористӣ мавҷуданд. Ҷалби бошандагони минтақа ба ДИИШ то ба он дараҷа расид, ки ҳатто нафарони масъул ба хифзи амният ба сафи ин созмон пайвастанд.[1] Албаттa ҳузури чунин нафарон дар ҳудуди минтақа як ҳатаре буд, ки зухури ДИИШ онро ошкор намуд ва низомҳои идории кишварҳоро водор ба он кард, то ба масъала ҷиддӣ барҳӯрд намоянд. Ошкор гашт, ки масъала то қадом дараҷа ҷиддӣ ва ҳалталаб аст. Имрӯz низ ба таври дақiq ռақам зада намешавад, ки чӣ миқдор аз чунин афрод дар чомеаҳои Осиёи Марказӣ вучуд доранд. Албаттa бо боварӣ гуфта намешавад, ки ҳамаи нафарони дорони чунин андеша дар низои Сурияву Ироқ ширкат намуданд ва шумора бо ҳамон маҳдуд аст. Барои мисол ҳодисаи террористие, ки дар ҷануби Тоҷикистон дар моҳи июляи соли 2018 рӯҳ дод баёнгари он аст, ки ҳамаи нафарони чунин андешаи ифротӣ ва тундгарӣ дошта ҳудуди кишварҳои Осиёи Марказиро тарқ накардаанд ва ҳар лаҳза метавонанд ба амнияти давлатҳои алоҳида ва минтақа таҳдид намоянд.

Ҳолати мушкилоти ифротгароиро ба инобат гирифта, Волл Стрит Ҷорнал (Wall Street Journal) ва Бизнес Инсайде (Business Insider) минтақаи Осиёи Марказиро чун «заминai рушдёбандаи терроризм» [4] ва «заминai мусоид» барои ҷалбнамоӣ ба терроризм [5] унвон намуда буданд.

Дар шароити имрӯза тафаккури ифротӣ, гурӯҳҳои ифротгарои динӣ ва созмонҳои террористӣ ҳамчун ҳатари бузурги минтақавӣ ва ҷаҳонӣ амният ва мавҷудияти аксари кишварҳои мусулмоннишин, ҳусусан кишварҳои Осиёи Марказиро зери таҳдиди ҷиддӣ қарор додаанд. Ҳатто аз ҷониби муҳакқиқон ба исбот расидааст, ки қудратҳои минтақавӣ ва ҷаҳонӣ аз гурӯҳҳои ифротӣ ва террористӣ барои расидан ба мақсадҳои ҳуд истифода мекунанд, ки миқёssi ҳатарро даҳчанд менамояд.[2, с.5] Ба исбот расидааст, ки баъзе аз давлатҳои абарқудрат созмонҳои ифротгаро ва террористиро ба хотири аз ҳуд намудани манбаъҳои кишварҳои дигар ва ҳамчунин амалигардонии манфиатҳои геополитикии ҳуд истифода менамоянд. Чун Осиёи Марказӣ як минтақаи барҳӯрди манфиатҳои кишварҳои абарқудрат ва минтақаи ҳассоси геополитики ҷинохта шудааст, аз ин рӯ Ҷетимоли истифодай созмонҳо ва нерӯҳои ифротгаро ва тамоюли террористӣ дошта аз ҷониби қудратҳои берунӣ дар ягон ҳолат ҷадедӣ намегардад. Албаттa рушди ифротгарӣ ба кишварҳои алоҳидаи Осиёи Марказӣ ва дар умум ба амнияти минтақавӣ таҳдид мекунад.

Ҳар гуна созмони ифротгаро метавонад ба рушди равандҳои ҳамгирӣ ва ҳамкории миёни кишварҳои Осиёи Марказӣ таъсири манғӣ гузорад ва боиси боз ҳам тақвият ёфтани андешаҳои ифротӣ гардад. Ҷуноне ки мушоҳида мешавад, ҷавонони аз Осиёи Марказӣ дар сафи созмонҳои ифротӣ ва террористӣ дар Афғонистон қарор дошта, монеаи бузурге дар роҳи рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии минтақа гаштаанд, зеро дар шароити имрӯза амнияти Афғонистон барои кишварҳои Осиёи Марказӣ ба хотири пайванӣ бо кишварҳои ҷануб мӯҳим мебошад. Аммо бошандагони Осиёи Марказӣ, ки ба сафи созмонҳои ифротӣ ва террористӣ дар Афғонистон пайвастаанд, боиси эҷоди ноамнӣ дар Афғонистон шудаанд ва дарк накардаанд, ки барои рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии кишварҳои Осиёи Марказӣ Афғонистони боамн ва босубот лозим аст.

Ҷуноне ки зикр намудем, масъалай ифротгарӣ дар минтақаи Осиёи Марказӣ яке аз мушкилоти ҳалталаб мебошад. Аз ин рӯ, дар шароити имрӯза зарур медонем ки роҳҳои самараноки ҳалли ин мушкилот ва механизмҳои таъмини ҳамоҳангӣ дар муқовимат бо рушди ифротгарӣ миёни кишварҳои Осиёи Марказӣ ба роҳ монда шавад. Ба андешаи мо роҳи қудратии муқовимат бо рушди ифротгарӣ ба пуррагӣ наметавонад ҳалли мушкилотро таъмин намояд, гузашта аз ин дар баъзе ҳолатҳо

метавонад натиҷаи баракс дошта бошад. Муқовимати қудратӣ бо ифротгарой аксаран пас аз гаравиши ҷавонон ба ифротгарой ва тундгарой ба миён меояд ва аз ин рӯ муқовимат бо паёмадро ба хотир меорад. Аз ин рӯ, зарур мешуморем, ки дар минтақаи Осиёи Марказӣ дар самти муқовимат бо рушди ифротгарой бештар ба пешгирий ва рафъи заминаҳои ташаккул ва рушди андешаҳои ифротиву тундгарой таваҷҷуҳ намуда шавад. Дар ҳама ҳолат пешгирии мушкилот беҳтар аз муқовимат бо масъала ва рафъи он аст. Ба андешаи мо барои пешгирий ва муқовимат бо рушди ифротгарой таваҷҷуҳ намудан ба якчанд самтҳо муҳим мебошад.

Дар шароити имрӯза зарур мешуморем, ки заминаҳои воқеии ҷалбшавии ҷавонон ба созмонҳои ифротгаро ва террористӣ ошкор намуда шавад. Дар ин самт ба роҳ мондани таҳқиқоти фарогир бо ҷалби муҳаққиқони соҳаи ҷомеашиносӣ ва равоншиносиро муҳим медонем. Танҳо дар заминаи шинохти омилҳои аслии мушкилот мо метавонем ҷораҳои муассисро дар самти пешгирии гароиши ҷавонон ба ҳизбу созмонҳои ифротгаро ва террористӣ дошта бошем. Дар ин самт ҳамкорӣ ва ҳамоҳангии фаъолияти муҳаққиқони минтақа метавонад муҳим бошад. Дар ин самт зарур медонем, ки пурсишҳои сотсиологӣ дар миён аҳолӣ баргузор шавад ва ҳамчунин таҳқиқоти равонкобии нафарони ҷалбгашта ба созмонҳои ифротгаро ва террористӣ ба роҳ монда шавад. Таҷрибаи талҳи рӯоварии нафарони муҳталиф ба созмонҳои ифротгаро ва террористӣ метавонад омилҳои аслии гароишро ба ҷунун созмонҳои ошкор созад ва заминаи пешгирии мушкилиро фароҳам намояд. Барои мисол аз шабакаҳои телевизионии Тоҷикистон барномаҳо оид ба пушаймонии нафарони иштироқдошта дар низоъҳои Сурия ва Ироқ нишон дода шуданд. Ҷунун барномаҳо ҳам ҳосияти иттилоотӣ ва ҳам ҳосияти тарбиявӣ доштанд. Нафарони аз роҳи худ баргашта эълон менамуданд, ки чи гуна ба доми созмонҳои ифротгаро афтодаанд ва қадом ҳолатҳо онҳоро аз ин амали худ пушаймон соҳтааст. Бо ҷунун роҳ албатта имконият фароҳам меояд, ки зуҳури андешаҳои ифротӣ ва тундгарой миёни мардум ва ҳусусан ҷавонон пешгирифта шавад.

Ба андешаи мо агарҷанде омили иқтисодӣ ва иҷтимоии воридшавии ҷавонон ба созмонҳои ифротӣ ва террористӣ инкор карда намешавад, аммо ин омили асосӣ буда наметавонад. Му ҷунун меандешем, ки яке аз омилҳои аслии воридшавии ҷавонон ба созмонҳои ифротӣ ва террористӣ дар Осиёи Марказӣ ин тарбияти дурусти динӣ надоштани ҷавонон мебошад. Пас аз мустақил шудан дар аксари ин кишварҳо ҳолигоҳи идеологӣ ба вучуд омад ва то як андоза ин ҷомеаҳо натавонистанд тарбияти дурусти динии шаҳрвандони ҳешро ба роҳ монанд. Ҳусусан дар шароити имрӯзаи рушди технологияи иттилоотӣ ин масъала муҳим гаштааст. Инкори масъала, албатта, роҳи ҳалли масъала буда наметавонад. Агар дар шароити имрӯза кишварҳои Осиёи Марказӣ тарбияти дурусти диниро ба роҳ намонанд пас ҳамешаӣ бо мушкилоти ифротгарой рӯ ба рӯ мегарданд, зеро дар шароити имрӯзаи рушди технологӣ, ҳусусан технологияи иттилоотӣ дар ҳама ҳолат ҳолигии иттилоотӣ аз ҷониби субъектҳои муҳталиф, аз он ҷумла субъектҳои дорои тамоюли ифротгарой ва террористӣ пур намуда мешавад. Агар дар шароити имрӯза кишварҳои Осиёи Марказӣ тарбияти динии шаҳрвандони худро дуруст ба роҳ намонанд пас ин амал тавассути шабакаи интернетӣ аз ҷониби дигарон сурат мегирад, ки на ҳама ҳолат ҳосияти созандагӣ ва моҳияти инсондӯстона дошта метавонад. Дар шароити имрӯза аксаран андешаҳои ифротӣ тавассути шабакаи Интернет пахш намуда мешаванд ва ин абзор ҳамчун майдони васеъи тарғиби андешаҳои ифротӣ зуҳур намудааст.

Ба андешаи муҳаққиқон агар равиши таблиғу ташвиқот дар масъалаи пешгирии гароиши ҷавонон ба созмонҳои ифротӣ ва террористӣ ташкил ёфта, моҳияту ҳатари ифротгарой ва гурӯҳҳои ифротӣ ба мардум ба таври боз ҳам мушаххастару содатар

фаҳмонида шавад, ин кӯшишҳои давлатҳо ва ҷомеаҳо натиҷаи дучанд ҳоҳанд дошт.[2, с. 6-7] Зарур аст, ки дарки ҳатари созмонҳои ифротӣ ва террористӣ миёни аҳолӣ, ҳусусан ҷавонон боло бурда шавад ва онҳо огоҳ аз он гарданд, ки дар ҳеч ҳолат созмонҳои ифротӣ ва террористӣ ҳайроҳи миңтақаи Осиёи Марказӣ нестанд ва ҷамъиятҳои моро дучори мушкили зиёд ва зиндагии мардуми онро бад ва талҳ месозанд. Дар ҳеч ҳолат онҳо барои мардуми мо манфиатовар намебошанд. Чунин дарки масъала метавонад заминаи сафарбарсозии тамоми имкониятҳо, зарфиятҳо, ҷомеаҳо ва инсонҳои алоҳидаро бар алайҳи ифротгарӣ ва терроризм фароҳам намояд.

Дар ин мавриди метавон аз таълимоти динӣ истифода намуд ва ҳар гуна андешаҳои ифротӣ ва террористиро рад кард. Яъне бо чунин амал омили диниро аз як омили ҳатарзо метавон ба як омили суботовар дар Осиёи Марказӣ табдил дод. Албатта, дар шароити имрӯза таълими дурусти динӣ метавонад заминаи субот ва амният дар миңтақа гардад ва зуҳури ҳар гуна падидаҳои миллатгарои канораро пешгирӣ намояд. Он метавонад заминаи муғифе барои таъмини ягонагӣ ва ҳамкориву ҳамдигарфаҳмии миёни сокинони Осиёи Марказӣ гардад. Низомҳои идории кишварҳои Осиёи Марказиро зарур аст, ки омили диниро аз як омили таҳдидкунанда ба амнияти миңтақа ва ҳар як кишвар ба як омили сулҳу суботовар, таъминкунандаи ҳамзистӣ ва фароҳамовардаи замина барои ҳамкорӣ табдил диханд.

Дар шароити имрӯза дар самти пешгирии гароши ҷавонон ба ҳар гуна созмонҳои ифротгаро ва террористӣ тавонбахши (empowerment) онҳо метавонад нақши муҳим дошта бошад, зеро аксарон нафароне гирифттори чунин созмонҳо мегарданд, ки дар ҷомеа мақоми ҳудро дуруст пайдо намуда наметавонанд. Чунин амали онҳо то як андоза ҳосияти равонии қасос гирифтсанро ба ёд меорад, ки албатта дар натиҷаи роҳ наёфтани қисме аз мардум дар фазои муносибатҳои мавҷудаи ҷамъиятӣ зуҳур менамояд. Ё худ фазои муносибатҳои ҷамъиятӣ чунин ҳосиятҳоеро ба ҳуд қасб менамояд, ки қишлоғе аз ҷомеаро аз ҳуд берун мегузорад. Албатта, дар шароити имрӯза аксари кишварҳои Осиёи Марказӣ дорои шумораи барзиёди қишири ҷавон мебошанд ва дар ҳолати беътиноӣ нисбати тавонбахши онҳо заминаи ҷалби ин ғурӯҳ ба ҳар гуна созмонҳои ифротӣ ва ҳосияти тундгарӣ дошта ба миён меояд.

Ба андешаи мо ҷалби бештари ҷавонон ба фаъолият ва шуғли пурмаҳсул, ки тавассути он тавонанд ба ҳуд ва рушди ҷомеа мусоидат дошта бошанд метавонад заминаи муҳимми пешгирӣ аз зуҳури андешаҳои ифротӣ ва террористӣ миёни онҳо гардад. Чуноне, ки мушҳоҳида мегардад на ҳамаи кишварҳои Осиёи Марказӣ дар ин самти муваффақанд. Дар ин самти лоиҳаҳои тавонбахши насли ҷавон ва таваҷҷӯҳ намудан ба масъалаи ташкили фазои мусоиди амалу фаъолият метавонад муҳим бошад.

Ба кишварҳои Осиёи Марказӣ инҷунин зарур аст, ки ба омили муҳочиратии пайванди ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро, тундгаро ва террористӣ таваҷҷӯҳи ҳосса баҳшанд. Чун аксари ҷавонони кишварҳои Осиёи Марказӣ ба монанди Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон дар муҳочирати мавсими мехнатӣ қарор доранд чунин ҳолат метавонад заминаи дучори онҳо ба созмонҳои тамоюли ифротӣ ва террористӣ дошта гардад. Ҳолатҳои зиёде вуҷуд доранд, ки ҷавонони Осиёи Марказӣ маҳз ҳангоми дар муҳочирати мехнатӣ қарор доштан ба сафи созмонҳои ифротӣ пайвастаанд ва ё ба Сурия ва Ирок сафарбар гаштаанд.[7] Аз ин рӯ, беҳтар мебуд дар ин самти миёни ҷавонон корҳои фаҳмондадӣ бурда мешуд. Дар ин самти омода ва дастрас намудани ёднома ба муҳочирон метавонад судманд бошад, ки дар он зарурати ҳӯшӯර ва огоҳ будан аз чунин тамоюл зикр намуда шавад. Дар умум кишварҳои Осиёи Марказиро зарур аст, ки барномаи фарогиреро дар самти муқовимат бо паҳншавии андешаҳои

ифротгаро ба роҳ монанд, то тавонанд муҳоҷирони меҳнатии худро аз шарри созмонҳои ифротгаро эмин нигаҳ дошта бошанд.

Ҳамчунин баъзе аз омилҳои дигари дохилӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ заминаи зуҳур ва қувват гирифтани мавқеи созмонҳои ифротгаро шудаанд. Бахусус паҳнгашта будани коррупсия дар минтақа боиси нигаронии ҷиддӣ мебошад. Паҳнгашта будани амалҳои коррупсионӣ дар Осиёи Марказӣ боис мегардад, ки гурӯҳҳои муҳталифи ифротӣ ва тундгарои зиддиавлатӣ дар минтақа зуҳур ва тақвият ёбанд. Аксари чунин гурӯҳҳо ва ҳаракатҳо чун натиҷаи табииати нокомили низоми демократӣ дар минтақа зуҳур менамоянд. Тавассути интиқодҳои худ аз сатҳи мавҷудияти коррупсия дар минтақа ва кишварҳои алоҳида чунин гурӯҳҳои ифротӣ меҳоҳанд ва метавонанд дар ҷомеаҳои Осиёи Марказӣ машруият ба даст оранд ва мардумро ба сафҳои худ ҷалб намоянд. Ҳолати рушднаёфтai иқтисодиву иҷтимоӣ, сатҳи мавҷудаи бекорӣ, имкониятҳои маҳдуд барои қишири ҷавони аҳолӣ чун натиҷаи паҳн будани коррупсия метавонанд шароити вуруди ҷавононро ба ҳар гуна гурӯҳҳои ифротгаро ба миён оранд. Ба гайр аз ин мавҷудияти коррупсия ба чунин гурӯҳҳои ифротӣ ва тундгаро мусоидат мекунад, то амалиётҳои қочоқи маводи муҳаддир ва дигар фаъолиятҳои гайриқонунӣ ва зиддиҷамъиятиро ба роҳ монанд. Гурӯҳи байналмилалии бӯхронҳо (International Crisis Group) чунин зикр менамояд, ки рафъи коррупсия бояд қисми муҳимми сиёсати заифсозии дастгири барои гурӯҳҳои ифротӣ дар минтақаи Осиёи Марказӣ бошад. Зиёда аз ин сиёсати зиддикоррупсионӣ метавонад бо заминаҳои мусоидаткунандай ҳадафҳои зиддидемократӣ ва зиддикоррупсионии Ҳизби таҳрир дар минтақа дар муқобила бошад.[6]

Инчунин ба кишварҳои Осиёи Марказӣ зарур аст, ки ба зуҳури ҳар гуна низои дигари сиёсӣ дар минтақа имкон надиҳанд, зоро зуҳури ҳар гуна низоъ ва муқовимат дар минтақа метавонад заминае барои фаъол гаштани гурӯҳҳои ифротӣ бошад. Гурӯҳҳо ва созмонҳои ифротгаро аз ҳар гуна фурсат истифода менамоянд то мавқеи худро дар минтақа мустаҳкам созанд. Аз ин рӯ, сар задани низоъҳо барои онҳо фурсати бисёр муносибро фароҳам оварданаш мумкин аст. Зарур мешуморем, ки ҳар гуна муҳолифат ва баҳс миёни кишварҳои Осиёи Марказӣ танҳо бо роҳи мусолиҳатомез ва музокироти сиёсӣ ҳалли худро ёбанд. Ба вучуд овардани вазъи низоангез дар дохили кишварҳои минтақа низ тавсия намегардад, зоро шурӯй ҳар гуна низоъ заманаи қувват гирифтани мавқеи созмонҳои ифротгаро ва тундгаро шуданаш аз эҳтимол дур нест.

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат бо ифротгароӣ ва терроризми байналхалқӣ ҳамеша омодагии худро эълон намудааст ва дар ин самт ҳамкорӣ намудан бо кишварҳои дигари Осиёи Марказиро яке аз бартариятҳои сиёсати хориҷии хеш медонад. Ҳусусан таваҷҷӯҳи Президенти Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин мушкилот хеле ҷиддӣ аст. Дар ҳар паёму баромадҳои худ Президенти Тоҷикистон аз зарурати муқовимат бо ифротгароиву терроризм ва пешгирии он ёдовар мегардад ва ҷалби тамоми нерӯҳои солими ҷомеаро дар ин масир талаб менамояд. Барои мисол дар Паёми худ ба Маҷлиси Олий санаи 26 декабря соли 2018 Президенти Тоҷикистон маҳсусан чунин зикр намуд, ки Тоҷикистон бо эътирофи нақши қалидӣ ва ҳамоҳангози СММ ва ниҳодҳои даҳлдори он Стратегияи ҷаҳонии созмонро оид ба мубориза алайҳи терроризм ва конвенсияҳои зиддитеррористии он, қатъномаҳои Шӯрои амният ва Маҷмаи умумиро асоси муборизаи муштарак бо терроризму ифротгароӣ дониста, омодагии худро ҷиҳати тақвияти минбаъдаи ҳамкорӣ дар ин арса изҳор менамояд.[3]

Дар умум дар шароити имрӯза мушкилоти ифратгароиву тундгарой ба яке аз масъалаҳои ҳалталаб дар Осиёи Марказӣ табдил ёфтааст. Дар муқовимат бо ин мушкилот истифодаи усуљои қудратӣ кофӣ намебошад. Зарур аст, ки зухури андешаҳои ифратгарой дар минтақа пешгирӣ намуда шавад. Танҳо бо соҳтани фазое, ки мардум тавонанд аз шарри андешаҳои ифратӣ огоҳ бошанд ва аз он худро канор гиранҷ кишварҳои Осиёи Марказӣ метавонанд ин мушкилотро ҳал намоянд. Мубориза бо натиҷаи ҳосилшуда аз тафаккури ифратгарой роҳи муассири ҳалли масъала буда наметавонад, зоро дар чунин ҳолат мо бо мушкил сару кор гирифта, заминай зухури онро фаромӯш менамоем, ки боиси давом ёфтани масъалаи ифратгарой дар минтақа мегардад.

**Пайнавишт:**

1. Глава ОМОН Таджикистана присягнул на верность «Исламскому государству»// *Московский комсомолец*, 28 мая 2015 г. / [www.mk.ru/incident/2015/05/28/glava -omon-tadzhikistana-prisyagnul-na-vernost-islamskomu-gosudarstvu.html](http://www.mk.ru/incident/2015/05/28/glava -omon-tadzhikistana-prisyagnul-na-vernost-islamskomu-gosudarstvu.html).
2. Ислом муқобили террор. Дастури иттилоотӣ / Мураттибон А.Мавлонов, А. Раҳнамо, М. Наботов. –Душанбе: Паёми ошино, 2017. - 92с.
3. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомали Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 26 декабря соли 2018. [www.president.tj](http://www.president.tj)
4. Jessica Donati and Paul Sonne, “New York Attack Underlines Central Asia as Growing Source of Terrorism” Wall Street Journal, 31 October 2017, <https://www.wsj.com/articles/new-york-attack-underlines-central-asia-as>
5. Michal Kranz, “Here’s How the Region the New York Attacker Immigrated from Became Fertile Ground for Terrorism.” Business Insider, 1 November 2017, <http://www.businessinsider.com/central-asia-fertile-ground-for-terrorism>
6. Radical Islam in Central Asia: Responding to Hizb ut-Tahrir, ICG Asia Report No.58, 30 June 2003.
7. The Polish Institute of International Affairs. Policy paper. No. 19 (121), June 2015

**Reference Literature:**

1. Head of Tajikistan OMON (militia detachment of special assignment) Made a Pledge of Loyalty to “Islamic State”, Moskovskiy Komsomolets. 28 May 2015, [www.mk.ru/incident/2015/05/28/glava -omon-tadzhikistana-prisyagnul-na-vernost-islamskomu-gosudarstvu.html](http://www.mk.ru/incident/2015/05/28/glava -omon-tadzhikistana-prisyagnul-na-vernost-islamskomu-gosudarstvu.html).
2. Islam versus Terror. Information Guide. Compilers: A.Mavlonov, A. Rahnamo, M. Nabotov. – Dushanbe: Payomi Oshno, 2017. – 92pp.
3. The Message of the President of the Republic of Tajikistan, Leader of the Nation, Reverend Emomali Rahmon to the Majlisi Oli (Tajik Parliament) of Tajikistan Republic, 26 December 2018. [www.president.tj](http://www.president.tj)
4. Jessica Donati and Paul Sonne, “New York Attack Underlines Central Asia as Growing Source of Terrorism” Wall Street Journal, 31 October 2017, <https://www.wsj.com/articles/new-york-attack-underlines-central-asia-as>
5. Michal Kranz, “Here’s how the Region the New York Attacker Immigrated from Became Fertile Ground for Terrorism.” Business Insider, 1 November 2017, <http://www.businessinsider.com/central-asia-fertile-ground-for-terrorism>
6. Radical Islam in Central Asia: Responding to Hizb ut-Tahrir, ICG Asia Report No.58, 30 June 2003.
7. The Polish Institute of International Affairs. Policy Paper. No. 19 (121), June 2015